

ТАҚРИЗ

ба автореферати диссертатсияи Элчибекзода Баҳригул Идібек дар мавзуи «Масъалаи инсон дар таълимоти Фахриддини Розӣ», барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои фалсафа аз рӯи ихтисоси 09.00.03. – Таърихи фалсафа пешниҳод гардидааст.

Масъалаи инсоншиносӣ қисми муҳимтарини донишҳои фалсафӣ буда, аз қадим таваҷҷуҳи на танҳо файласуфон, балки дигар намояндагони илму адабро низ ба худ ҷалб намудааст. Омӯзиши табиат ва моҳияти инсон гарчанде мураккаб ва печида ба назар расад, vale таҳқиқи он барои муҳақиқон ошкорсозандай бисёр ҷанбаҳои норавшани ҷавҳари худи инсон аст. Агар чӣ имрӯз баробари фалсафа дигар соҳаҳои илм ба омӯзиши ҷанбаҳои гуногуни инсон машғуланд, vale ба ошкор соҳтани моҳият ва табиати инсон танҳо илми фалсафа, ба хусус антропология мепардозад. Чун ки инсонро ҳамчун мавҷуди мураккаби антропобиосотсиогенезӣ маҳз ин илм меомӯзад. Мавзуи кори таҳқиқиотии Элчибекзода Баҳригул Идібек, ки зери унвони «Масъалаи инсон дар таълимоти Фахриддини Розӣ» номгузорӣ шудааст, бо қисматҳои таркибияш марбути мавзухои соҳаи антропология буда, доир ба моҳияту табиати инсон, нерӯҳои ботинии он ва ғайра равона гардидааст.

Ҳарчанд Фахриддини Розӣ дар таърихи фалсафай тоҷик ҳамчун намояндаи барҷастаи қаломи исломӣ шинохта шудааст, vale масъалаи инсонро муаллифи автореферат Элчибекзода Баҳригул Идібек аз нигоҳи фалсафӣ ва ратсионализми динӣ дар таълимоти ў баррасӣ намудааст, ки ин яке аз ҷанбаҳои муҳимтарини таҳқиқоти илмӣ аст. Таълимоти ўро на ба ҳайси як мутакаллим, балки ба ҳайси як файласуф баррасӣ намуда, ўро дар радифи бузургтарин файласуфони тоҷик, мисли Муҳаммад Зарқариёи Розӣ, Форобӣ, Сино, Мисқавайҳ, Суҳравардӣ, Берунӣ, Насриддини Тӯсӣ ва дигарон нишон додааст.

Мазмуну моҳияти автореферат аз он шоҳодат медиҳад, ки Элчибекзода Баҳригул Идібек бо таълимот ва ҷаҳонбинии Фахриддини Розӣ хубтар ошнӣ дошта, мавқеи ўро баробари қаломи фалсафӣ, дар дигар соҳаҳои илм низ назаррас арзёбӣ кардааст. Ҳатто омӯзиш ва таҳқиқи бисёр ҷанбаҳои таълимоти ин файласуфи асримиёнагии тоҷикро барои муҳаққиқони соҳаи фалсафаю психология, диншиносию сиёsatшиносӣ, ахлоқу тиб ва ғайра муҳим донистааст. Ошнӣ бо осору

сарчашмаҳои таърихии таълимоти Фахриддини Розӣ баёнгари он аст, ки то ба ҳол бисёр ҷанбаҳои афкори ў noravshan боқӣ мондаанд.

Элчибекзода Баҳригул Идебек ҳангоми омӯзиш ва таҳқиқи мавзуи мазкур пеш аз ҳама ба мубрамияти мавзуъ, дараҷаи таҳқиқи мавзуъ, мақсади таҳқиқот, вазифаҳо, объекти таҳқиқот, предмети таҳқиқот, марҳила, макон ва давраи таҳқиқот, асосҳои назариявии таҳқиқот, асосҳои методологии таҳқиқот, заминаҳои эмпирикии таҳқиқот, навғониҳои илмии таҳқиқот, нуктаҳои ба ҳимоя пешниҳодшаванда, аҳамияти назариявӣ ва амалии таҳқиқот, дараҷаи эътимоднокии натиҷаҳои таҳқиқот, муҳтавои асосии таҳқиқот ва ғайра таваҷҷуҳи хосса зоҳир намудааст.

Дар боби аввал, ки зери унвони “Заминаҳои таърихӣ-иҷтимоӣ ва ғоявии ташаккулёбии таълимоти Фахриддини Розӣ” номгузорӣ шудааст ва он аз се зербоб иборат мебошад, доир ба “Заминаҳои иҷтимоӣ-фарҳангии таълимоти фалсафии Фахриддини Розӣ”, “Таъсири “фарҳангӣ исломӣ” ба таълимоти фалсафии Фахриддини Розӣ” ва “Заминаҳои фалсафии ташаккулёбии андешаҳои Фахриддини Розӣ дар бораи инсон” маълумот медиҳад.

Дар ин қисмат пеш аз ҳама доир ба вазъи ғоявию фарҳангӣ ва барҳӯрдҳои идеологии ҳокимонро баҳри расидан ба ҳокимијат ва таъсири баҳсу ихтилофҳои динӣ – мазҳабии ҷараёну фирқаҳои исломӣ ва таъсири онҳоро ба ҷаҳонбинии Фахриддини Розӣ ба риштаи таҳқиқ қашидааст. Ҳамчунин таъсири афкори ақлгароёнаи мактаби музтазилаву мотурдия, исмоилия, машҳоия ва ғайраро нишон додааст. Ҷиҳати ҷолиби дигар ин қисмат дар он аст, ки муаллиф муносибати ақлгароёнаи Фахриддини Розиро дар қаломи исломӣ ва ба он мазмуни фалсафӣ баҳшидану зери таъсири таълимоти файласуфон қарор гирифтани ўро дар таҳқиқоти худ нишон дода тавонистааст.

Дар боби дуюм, ки зери унвони “Андешаҳои Фахриддини Розӣ доир ба масъалаи табиат ва моҳияти инсон” номгузорӣ шудааст ва он аз се зербоб иборат мебошад, доир ба “Мақоми инсон дар таълимоти фалсафии Фахриддини Розӣ”, “Табиати инсон дар антропологияи Фахриддини Розӣ” ва «Консепсияи «Инсони комил» дар таълимоти антропологии Фахриддини Розӣ» маълумот медиҳад. Дар ин қисмат муаллифи автореферат доир ба табиат ва моҳияти инсон маълумот дода, чунин таъкид месозад: “инсон бо тамоми хусусият ва моҳияти худ аз дигар мавҷудот фарқи кулӣ дорад, ки ҳар яке аз ин тақсимбандиҳо мартабаи инсонро дар миёни ҳама мавҷудот бо чунин хусусиятҳо мушахҳас месозад:

а) бо хусусиятҳои моддӣ ва ҷисмонӣ; б) бо хусусиятҳои наботӣ; в) бо хусусиятҳои ҳайвонӣ; г) бо хусусиятҳои инсонӣ”. (автор.саҳ.18.)

Паҳлӯи дигари бо арзиш будани мавзуи таҳқиқотии авореферати диссертатсия дар он дида мешавад, ки муаллифи он Элчибекзода Баҳригул Идебек аҳмияти онро дар шароити имрӯзai ҷомеаи Тоҷикистон нишон додааст ва ҳангоми баррасии он бо далелҳои илман асоснок ҳар як андешаи худро исбот намудааст. Аз сӯи дигар баррасии масъали инсони комил низ дар муқобили фаҳмишҳои фатализми динӣ ва қуркуона, дурӣ аз зиндагӣ ва дунё, рӯҳафтодагию маъюсӣ ва дигар андешаҳои ифротгароёна дур буда, баръакс дар ташаккули ҷаҳонбинии фалсафӣ ва камолоти маънавии ҷомеа, баҳусус ҷавонон метавад таъсири хубе расонад.

Мавзуи таҳқиқотии муаллиф, ки барои ҳимоя пешниҳод мегардад аз муқаддима, ду боб, шаш зербоб, ҳулоса, тавсияҳо оид ба истифодаи амалии натиҷаҳо ва руйхати адабиёти истифодашуда иборат мебошад. Номгузории бобҳо ва зербобҳои автореферати диссертатсия аз ҷиҳати номгузорӣ пайдарҳам буда, бо ҳамдигар мухолиф нестанд. Зербобҳои ҳар як боб комилан ифодагари мазмуни мавзуи таҳқиқотиро дар бар мегирданд.

Саҳми бевоситаи муаллифи автореферат дар омӯзиш ва таҳлилу баррасии мавзуи мазкур, мубрамият ва навғониҳои он, нуктаҳое, ки ба ҳимоя пешниҳод мешаванд дар мақолаҳои илмӣ, фишурдаҳо, дар конференсияҳои илмӣ-назарияии сатҳи ҷумҳурияйӣ ва байналмиллалӣ ифода ёфтаанд. Тарзи масъалагузорӣ, баррасии онҳо, муҳокима ва равиши автореферат мавқеи шахсии муаллифи диссертатсияро ошкоро нишон медиҳад.

Баробари ин ҳама дастоварду навғониҳо ва нуктаҳои ба ҳимоя пешниҳодшаванда, баъзе камбудиҳои ҷузъие низ дар дохили он дида мешавад, ки бартараф соҳтани онҳо метавонад арзиши онро беҳтар созад:

1. Оё Фаҳриддини Розӣ ягон бевосита ба масъалаи инсон навиштааст ё не, ки аз ҷониби муаллифи автореферати диссертатсия нишон дода нашудааст;

2. Дар масъалаи инсоншиносӣ саҳми Фаҳриддини Розӣ на ба ҳайси як файласуф ва на як мутакаллим равшан нашудааст, то барои ҳонанда мавқеи ин донишманди асрмиёнагӣ ошкор гардад.

Дар баробари ин ҳама камбудию ҳатоҳои мавҷудбуда автореферат ва мақолаҳои ба нашр расонидаи муаллиф мазмуни диссертатсияро комилан ифода мекунанд. Мавзуи барои ҳимоя интихобнамудаи

муаллифи автореферати диссертатсия Элчибекзода Баҳригул Идикек таҳқиқоти нав буда, он метавонад дар рушди минбаъдаи фалсафаи тоҷик нақши бориз дошта бошад

Дар асоси далелҳои зикргардида, автореферати диссертатсияи Элчибекзода Баҳригул Идикек дар мавзуи «Масъалаи инсон дар таълимоти Фаҳриддини Розӣ», барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои фалсафа аз рӯи ихтисоси 09.00.03. – Таърихи фалсафа ҳамчун кори илмии анҷомёфта буда, он ба талабот ва шартҳои дарёфти дараҷаи илмӣ тибқи “Тартиби додани дараҷаҳои илмӣ”, Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30.06.2021, №267 ҷавобгӯ буда, муаллифи он сазовори дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои фалсафа аз рӯи ихтисоси 09.00.03. – Таърихи фалсафа мебошад.

Тақриздиҳанда: н.и.ф., муаллими қалони кафедраи диншиносии ДМТ

Калонзода Ф.И.

Суроға: индекс, Ҷумҳурии Тоҷикистон,
шаҳри Душанбе, ноҳияи Шоҳмансур
кӯчаи Айнӣ, бинои 54/1, ҳуҷраи 50
Тел.: (+992) 933327363
E-mail: kalonzodafaridun@gmail.com

Имзои Калонзода Ф.И.-ро ғасдид мекунам.
Сардори раёсати кадро
ва корҳои маҳсуси ДМТ



Тавқиев Э.Ш.

Суроғаи муассиса:
шаҳри Душанбе, ноҳияи Шоҳмансур,
хиёбони Рӯдакӣ 17
Тел.: (+992-37) 2 21 7711
E-mail: info@tnu.tj

13 08 соли 2025